

Ба Шурои диссертатсионии 6D.KOA-003-и
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, ҷ. Ҷӯшанбе, к. Буни Ҳисорак,
шаҳраи донишҷӯён, бинои таълими 7)

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ – доктори фалсафа (PhD) аз рӯи ихтисоси – Молия,
дотсенти кафедраи молия ва қарзи Донишгоҳи технологиي Тоҷикистон
Яқубзода Маъруф Садруддин ба диссертатсияи Исматов Абдулҳафиз
Фазлидинович дар мавзуи «Такмилдии маъмурикунонии андоз дар
шароити рақамикунонии иқтисодиёт» барои дарёфти дараҷаи илмии
номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 – Молия, муомилоти
пулӣ ва қарз пешниҳод шудааст.

1. Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самтҳои илм, ки аз рӯи онҳо диссертатсия ба ҳимоя бароварда шудааст.

Мазмуну мундариҷаи диссертатсияи тақризшаванд ба бандҳои зерини
Шиносномаи ихтисосҳои КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси
08.00.07 – Молия, муомилоти пулӣ ва қарз мутобиқат мекунад: 2.4. Пешгӯй
ва банақшагирии буҷетио андозӣ дар иқтисоди бозорӣ; 2.5. Танзими андоз
дар бахшҳои иқтисодиёт; 2.6. Назарияи танзими системаи буҷетио андозӣ;
2.9. Асосҳои назариявӣ, афзалиятҳои сиёсати андозӣ ва самтҳои асосии
ислоҳоти системаи андозӣ; 2.16. Сиёсати буҷетио андозии давлат дар
иқтисоди бозорӣ; 2.20. Дигаргунсозии системаи буҷетио андозӣ дар
давраҳои гуногуни рушди иқтисодиёт: афзорҳо ва амсилаҳои мувоғиқсозӣ;
3.14. Назария, методология ва методҳои заминавии андозбандии
субъектҳои хоҷагидор; 3.30. Баҳисобигирии андоз ҳамчун унсури андозбандӣ.

2. Мубрамияти мавзӯи диссертатсия

Раванди рушди иқтидори иқтисодии кишвар ҳамчун омили таъсиррасон
барои таъмини маъмурикунонии андоз, инчунин боз ҳам соддаву дастрас
намудани хизматрасонӣ ба шаҳрвандон ва андозсупорандагон мебошад.
Ислоҳоти низоми маъмурикунонии андоз яке аз самтҳои асосии низоми
андози кишвар ба ҳисоб рафта, роҳандозии он дар асоси истифодаи
технологияҳои рақамӣ имконпазир аст. Тадбирҳое, ки дар самти ислоҳоти
низоми маъмурикунонии андоз равона карда шудаанд, дар асоси принсипҳои
иқтисоди рақамӣ ва ҷорӣ гаштани модули хизматрасонӣ ба
андозсупорандагон амалӣ гардида, тибқи он муроҷиаткунандагон метавонанд

ариза ва ҳүччатхояшонро барои бақайдгирии давлатӣ ба мақомоти андоз ба тарики электронӣ пешниҳод намоянд.

Дар маҷмуъ барои беҳтар гардидан маъмурикунонии андоз корҳо дар асоси ислоҳоти раванди рақамикунонии иқтисодиёт тақвият дода мешавад. Бо назардошти мавҷудияти имкониятҳои истифодаи технологияи рақамӣ дар сатҳи минтақаҳо, камбузидҳои зиёде дар самти роҳандозии чораҳои муҳими маъмурикунонии андоз оид ба татбиқи сиёсати андоз, мавҷуд набудани таҷрибаи пайвастаи амалӣ намудани таъсири танзими меъёрҳои андозҳо ва имтиёзҳои андозӣ ба буҷети давлатӣ, қисман ва нопурра истифода гардидан механизмҳои ҳавасмандкунандаи фаъолияти соҳибкорӣ, баҳисобигирӣ нопурраи истифодаи имтиёзҳо аз ҷониби андозсупорандагон, ҳанӯз ҳам нокифоя будани имкониятҳои хизматрасонии электронӣ ба андозсупорандагон, ва мубодилаи иттилоот ҷиҳати мутобиқ набудани баъзе муносибатҳои андозӣ миёни мақомоти андоз ва андозсупорандагон мавҷуданд.

Амалӣ намудани таҷрибаи барномаҳои рушди маъмурикунонии андоз дар мамлакат бо назардошти рушди иқтидидорҳои иқтисодӣ ба инобат гирифта шуда, ҷиҳати шаффоғ намудани ҳаҷми воридоти андоз ва таъмини истифодаи усулҳои механизми маъмурикунонии андоз равона мегардад. Ҳамеша ҷиҳати такмили маъмурикунонии андоз дар инфрасоҳтори иқтисодиёти бозорӣ масъалаҳои мубрам ба вучуд меояд. Дар маҷмуъ, тамоми тадбирҳое, ки дар сатҳи зарурӣ рушд мейбанд, ислоҳоти низоми андоз дар мамлакатро ба вучуд меоранд.

3. Натиҷаҳои мушаххаси илмии довталаб ба дараҷаи илмӣ пеш аз ҳама, аз навғониҳои илмӣ бармеоянд.

Навғонии илмии таҳқиқот аз асосноккунии таҳқиқи назариявию институтионалии рушди маъмурикуноний андоз, раванди ташаккули механизми маъмурикунонии андоз дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт ва дар ин замини шаффоғияти воридоти андозҳо ба буҷети давлат иборат мебошад.

Натиҷаҳои муҳимтарини таҳқиқот аз инҳо иборат аст:

1. Дар асоси омӯзиши назарияҳои муҳталифи олимони соҳаи иқтисод назарияи асоснокнамудаи худи маллиф оид ба мағҳуми «маъмурикунонии андоз», пешниҳод гардидааст. Ҳангоми таҳқиқи асосҳои институтионалии рушди маъмурикунонии андоз муайян гардид, ки таъмини шаффоғияти ҷараёни андоз вобаста ба ташкил ва такмили соҳтори мақомоти андоз, такмили низоми қонунгузорӣ дар соҳаи андоз ва танзими давлатии соҳтори институтионалии андоз иборат мебошад.

2. Дар асоси таҳқики методии маъмурикционии андоз, механизми мукаммали андоз дар шароити гузариш ба иқтисоди рақамӣ арзёбӣ гардид, ки тарзу усулҳои ташкили раванди банақшагирий, танзимнамоӣ ва назорати андозро дар бар мегирад.

3. Дар асоси таҷрибаи хориҷӣ маълум гардид, ки раванди омӯзиш ва амалишавии механизмҳои маъмурикционии андоз вобаста ба хусусияти андозбандӣ ва саҳми худи давлат ҳангоми риояи моделҳои пешқадами низоми андози давлатҳои хориҷӣ басо муҳим аст. Механизмҳои навоваронае, ки дар кишварҳои хориҷӣ истифода мешаванд, метавонанд дар низоми андози давлати мо татбиқ шаванд. Чунин технологияҳои пешрафта, аз қабили blockchain, зеҳни сунъӣ, Интернети босуръат, ҳисоббарории квантӣ, big- дата ва ғайра дохил мешаванд.

4. Ҳолати муосири рушди маъмурикционии андоз дар шароити рақамикционии иқтисодиёт мавриди таҳлил қарор гирифт, ки зимни он тасдиқи маълумотҳо оиди баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти андоз, беҳтар намудани сатҳ ва сифати хизматрасонӣ ба андозсупорандагон ҳангоми ичрои уҳдадориҳои андозӣ, назорати истифодаи имтиёзҳои андозӣ ва дигар самтҳои афзалиятдоштаи рушди маъмурикционии андоз муайян гардид.

5. Арзёбии мушкилотҳо ва раванди вусъатдиҳии маъмурикционии андоз дар шароити рақамикционии иқтисодиёт дар диссертатсия таҷдиди назар гардида, оид ба сифати хизамарасониҳо ва раванди истифодаи технологияҳои рақамӣ, ки барои расидан ба ҳалли вазифаҳо ва мақсадҳои рушди маъмурикционии андоз дар шароити рақамикционии иқтисодиёт нигаронкунанда аст, мавриди таҳлил қарор гирифта шуд.

6. Дар шароити рақамикционии иқтисодиёт бо истифода аз моделҳои иқтисодӣ-риёзӣ, моделҳои коррелятсионӣ ва регрессионӣ, таъминоти риёзӣ ва барномавии пешгукунии омории воридоти маблағҳои андоз, ки натиҷаҳои муҳимтарини нишондиҳандаҳои босамари маъмурикционии андоз, аз ҷумла ҳолати истифодаи технологияҳои рақамӣ, пешниҳоди хизматрасониҳои электронӣ, таъмини ҳамгироии иттилоотӣ, роҳандозӣ намудани тартиби истифодаи меъёрҳои андоз, ҳавасмандгардонии фаъолияти соҳибкорӣ ва дар ин замина рушди низоми андози мамлакат бо мақсади таъмини шаффофияти воридоти андозҳо ба буҷети давлат, ки раванди такмили маъмурикционии андозро таъмин менамояд, муайян гардидааст.

4. Соҳтори диссертатсия ва мазмуну мундариҷаи он.

Диссертатсия аз муқаддима, се боб, баррасии натиҷаҳо, хулоса, рӯйхати адабиёт иборат мебошад. Ҳаҷми умумии кор 189 саҳифаи матни

компьютериро ташкил додааст, ки аз расмҳо ва ҷадвалҳои зиёд, рӯйхати адабиёт, ки аз 153 номгӯй иборат аст, таркиб ёфтааст.

Дар муқаддима мубрамияти мавзӯъ, дараҷаи таҳқики илмӣ, асоснок кардани объект, максад, вазифа ва фарзияҳои таҳқикот муайян гардида, таҳқики назариявӣ, институтсионалӣ, методологӣ ва навгониҳои илмӣ ҷиҳати такмил ёфтани маъмурикунонии андоз дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт нишон дода шудааст (саҳ. 4-14).

Дар боби аввали диссертатсия оиди **«Асосҳои назариявӣ ва институтсионалии маъмурикунонии андоз»** таҳқикот гузаронида шудааст (саҳ. 15-74). Яка аз ҷабҳаҳои илмии боби аввали ин дар асоси таҳқикҳои назариявии ҳамҷониба таҳияи муаллифӣ Ҷиди мағҳуми маъмурикунонии андоз мебошад, ки ӯ дар ҷадвали 1.1.2 дар қатори нуқтаи назари дигар олимон чунин оварда шудааст “Маъмурикунонии андоз – ин маҷмӯи тадбирҳои амаликунандай мақомоти андоз буда, таъмини риояи қонунгузории андоз ва муентазам таъмин намудани шаффоғияти воридоти андозро баҳри нигоҳ доштани тавозуни молияи давлатӣ, ки бо дар назардошти пешниҳоди хизматрасониҳои электронӣ ва вусъатдиҳии ҳамкориҳои фосилавӣ дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт таъмин менамояд, фаҳмида мешавад” (саҳ. 29).

Дигар нуқтае, ки дар кори илмӣ аз ҷониби муаллиф мавриди таҳқиқ қарор гирифта ва мазмuni баланди илмӣ дорад, ин ҷанбаҳои институтсионалии рушди маъмурикунонии андоз мебошад, доир ба марҳилаҳои рушди институтсионӣ тадбиқшавии санадҳои меъёрию ҳуқуқиро дар соҳаи андоз аз ташкили институтҳои расмии андоз ва рушди минбаъдаи он, то имрӯз унвончу дар диссертатсия нишон додааст. Таъмини иҷрои Конститутсия, фармонҳо ва амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф намудааст, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, ки аз рӯзҳои аввали таъсиси институҳои расмии андоз ҷанбаҳои институтсионалии рушди маъмурикунонии андозро ташкил медиҳад дар диссертатсия мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. (саҳ. 36-50).

Натиҷаи дигаре, ки дар раванди институтсионалии маъмурикунонии андоз дар рисолаи имлӣ аз ҷониби диссертант таҳқиқ шудааст, рақамикунонии мақомоти андоз мебошад, ки дар доираи амалӣ намудани қонунгузорӣ мақомоти андоз айни ҳол бо 33 арад ташкилотҳои молиявии қарзӣ созишномаҳои ҳамкорӣ оид ба табодули электронии маълумот ба имзо расонида шуда, кушодани суратҳисобҳои бонкӣ ба таври электронӣ амалӣ шуда истодааст, ки бо ин тартиб шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфириодӣ имконият доранд бе ташриф овардан ба мақомоти андоз мактуби ахборотӣ

оид ба күшодани суратхисоби бонкиро дар шакли электронӣ дастрас намоянд. (сах. 54).

Боби дуюми диссертатсия оиди «**Ҳолати мусири маъмурикционии андоз дар шароити рақамикционии иқтисодиёт**» натиҷагири гардида (сах. 75-125), унвонҷӯ вобаста ба раванди ташакулёбии механизми маъмурикционии андоз дар шароити рақамикционии иқтисодиёт дар саҳифаи 76 қайд намудааст, ки раванди ташкили механизми маъмурикционии андоз бо андешидани чораҳои маъмурӣ ҷиҳати ичро намудани уҳдадории андоз воситаи муҳим ба ҳисоб рафта, асоснокнамоии самтҳои фаъолияти мақомоти андоз, ичрои вазифаҳои мақомоти андоз, ошкор намудани шаффоғияти назорат, мустаҳкам намудани интизоми андозбандӣ ҳангоми ичрои вазифаҳои хизматӣ ва танзимнамоии муносибатҳои андозбандиро дар шароити рақамикционии иқтисодиёт амалӣ менамояд. Натиҷаи дигари арзишманд вобаста ба ҳолаи мазкур муайян гардидан механизми маъмурикционии андоз мебошад, ки унвонҷӯ раванди ташкили механизми андозро дар истифодаи шаклу усулҳои банақшагири, танзимнамоӣ ва назорати андоз арзёбӣ намудааст. (сах. 77-80).

Таҳлилҳои дақиқан анҷомдодаи унвонҷӯ арзишмандии диссертатсияро нишон медиҳад. Таҳқиқоти анҷомёфта вобаста ба ҳиссаи даромадҳои андозӣ дар афзалиятҳои маъмурикционии андоз арзёбӣ гардидааст, ки таъмини шаффоғияти воридоти андоз яке аз масъалаҳои асосии такмили низоми маъмурикционии андоз буда, дар ин самт пайгири гардидан дастурҳои Ҳукумати мамлакатро ҷиҳати афзудани ҳаҷми нишондандаҳои даромади буҷети давлатӣ муайян намудааст. (сах. 114-115). Ҳамчунин, унвонҷӯ рушди маъмурикционии андозро дар шаффоғияти воридоти андоз маънидод мекунад, агар дар самти рақамикционии андоз чораҳои даҳлдор баҳри таъмини рушди афзалиятҳои соҳа, аз ҷумла: барои таҳлили сифати маълумотҳои воридгардида, барои таҳлили пардоҳтҳои андозии ба шахси дуюм ва сеюм тааллукдошта, барои тартиби дурусти муқоисиаи маблағҳои барзиёд пардоҳшуда ва ғайра дар фаъолияти мақомоти андоз пайгири карда шавад. (сах. 121).

Муаллифи диссертатсия исбот намудааст, ки рушди самтҳои афзалиятдоштаи маъмурикционии андоз бояд барои баланд бардоштани эътимоднокии андозсупорандагон равона карда шавад, зоро таваҷҷуҳ ва баланд бардоштани эътимоднокии андозсупорпандагон ба азхуднамоии тартиби истифодаи хизматрасониҳои электронӣ равона шуда, имрӯзҳо мақомоти андоз тавассути гузаронидани корҳои фахмондадиҳию тавзеҳотӣ ичрои уҳдадориҳои андозро зиёд менамояд. (сах. 125).

Дар боби сеюм «**Дүрнамо ва самтҳои асосии такмилдиҳии маъмурикционии андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон**» мавриди таҳқиқ қарор

дода шудааст. Дар боби мазкур унвончӯ масъалаҳои зерини мушкилотҳо ва роҳҳои беҳтар намудани маъмурикционии андоз дар шароити рақамикционии иқтисодиёт, такмилдиҳии раванди маъмурикционии андоз дар шароити рақамикционии иқтисодиёт, дурнамои рушди маъмурикционии андозро натиҷагирий намудааст (сах. 126-168).

Доир ба масъалаи муайян гардидани мушкилотҳо ва роҳҳои беҳтар намудани маъмурикционии андоз дар шароити рақамикционии иқтисодиёт дар диссертатсия оварда шудааст, ки мушкилотҳо ва афзалиятҳо ҳамеша дар раванди андозбандӣ мавҷуданд. Барои муайян гардидани мушкилотҳои андоз мақомоти андоз ҳамеша дар заминай дуруст ба роҳ мондани робитаҳо бо андозсупорандагон ва дастрасӣ оид ба таҷрибаи истифодаи технологияҳои рақамиӣ роҳи ҳалро меандешанд. (сах.126). Дар диссертатсия вобаста ба сабабҳои ба вучуд омадани мушкилотҳо, роҳи ҳалли мушкилоти андозбандӣ дар шароити рақамикционӣ натиҷагирий гардидааст (сах.129).

Натиҷаҳои муҳимтарини рушди маъмурикционии андоз баъд аз солҳои 2000-ум дар таҳқиқи кори диссертатсонӣ ба даст омадаанд. Тавре аз натиҷаҳои зербоби 3.2. бармеояд такмилдиҳии маъмурикционии андоз ҷораҳои даҳлдори татбиқи ҳадафҳои Стратегияи миллӣ ва барномаҳои рушди маъмурикционии ба ҳисоб меравад. Натиҷаҳои муҳими самтҳои такмилдиҳии маъмурикционии андоз дар зиёд гардидани хизматрасониҳо аз самаранок арзёбӣ гардидани истифодабарии он мебошад. Аз ин бармеояд, ки зарурати истифодаи хизматрасониҳои электронӣ яке аз самтҳои аввалиндараҷаи такмилдиҳии маъмурикционии андоз дар шароити рақамикционии иқтисодиёт ба ҳисоб меравад. Зимни таҳлилҳо муайян гардид, ки дар соли 2022 шумораи андозсупорандагоне, ки эъломияҳои худро дар шакли электронӣ пешниҳод менамоянд, беш аз 6,5 ҳазор адад зиёд гардиданд. Айни ҳол, зиёда аз 155,0 ҳазор субъекти хочагидор эъломия ва ҳисоботи худро тариқи электронӣ пешниҳод намуда истодаанд. (сах.144 - 145).

Аҳамияти илмии кори диссертационии муаллиф дар самти рушди маъмурикционии андоз аз он иборат мебошад, ки дар таҳқиқоти илмӣ усулҳои индуксия ва дедуксия, мушаххаскунӣ, умумикционӣ, ягонагии инкишофи таъриҳӣ, деаликтикӣ ва мантиқӣ дар шинохти рушд, усулҳои иқтисодӣ-омории ҷадвалӣ ва графикӣ, таҳлили коррелияционӣ-регрессионӣ, моделсозӣ ва пешӯии равандҳои андозбандиро бо истифода аз пакети барномаҳои EXCEL ба таври васеъ истифода намудааст. (сах.159). Натиҷаҳои муҳими арзишноки диссертатсия дар он мебошад, ки муаллиф бо истифода аз моделҳои истифодагардида, дурнамои омилҳои натиҷавиро то давраи соли 2030 пешӯи намудааст.(сах.160-165).

Қисмати хотимавии диссертатсияи тақризшаванда бо хулосаю натицаҳои асосии илмӣ ва тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натицаҳо зимни баррасии масъалаҳои рушди маъмурикунонии андоз дар шароити ракамикунонии иқтисодиёт дар 13 банд пешниҳод гардида, руйхати адабиёти истифодашуда оварда шудааст (саҳ. 169-189).

5. Асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда

Асоснокии ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии рушди маъмурикунонии андоз дар шароити ракамикунонии иқтисодиёт аз маҷмӯи назарияҳои таҳқиқгардида ва тавсияҳои амалӣ оид ба мукаммалгардонии рушди низоми маъмурикунонии андоз иборат мебошад.

Дараҷаи эътимоднокии натицаҳои диссертатсия бо назардошти арзёбӣ гардидани таҳлили нишондиҳандашои санадҳои меъёрий ва коркарди нишондиҳандаҳои оморӣ аз рӯи натицаҳои таҳқиқот, инчунин таълифоти муаллиф эътимоднокии натицаҳои таҳқиқотро тасдиқ менамояд. Доир ба таҳқиқи ҷанбаҳои назариявию амалии диссертатсия хулоса ва тавсеаҳо барои татбиқи натицаҳои кор дар асоси таҳлили ҳамаҷониба нишон дода шудааст, ки аз сатҳи эътимоднокии натицаҳои таҳқиқот шаҳодат медиҳад. Хулосаи диссертатсия аз натицаҳои асосии илмӣ иборат буда, дар он тавсияҳо оид ба истифодаи натицаҳои амалишаванда, ки дар асоси таҳлили натицаҳои илмӣ-амалии таҳқиқот омода шудаанд, дода шуд.

Натицаҳои муҳими таҳқиқот дар ҷараёни таълиму тадриси фанҳои «Андоз ва андозбанӣ», «Назария ва таърихи андоз», «Низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Назорати андозӣ», инчунин дар амалияи фаъолияти кории мақомоти андоз ва гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия карда мешавад.

6. Аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натицаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо

Аҳамияти илмии таҳқиқоти мазкур дар асоси таҳқиқи назариявӣ ва амалии рушди маъмурикунонии андоз дар шароити ракамикунонии иқтисодиёт ифода гардидааст. Ҕанбаҳои назариявии диссертатсия аз асосоноккунии назияҳои пайдогардидаи мағҳуми маъмурикунонӣ ва назорати андоз иборат буда, ҷиҳатҳои илмии он дар диссертатсияи мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Тамоми самтҳои муайянгардидаи маъмурикунонии андоз имкониятҳои васеъи масъалаҳои таҳқиқотиро фаро гирифта, вобастагии мутакобилаи илмӣ ва амалиро таъмин менамояд. Дар кори таҳқиқотии мазкур равишҳои илмӣ бо ёрии методҳои таҳқиқотӣ ҷиҳати асоснок намудани навгонии илмӣ, таҳлилу хулосанамоӣ гардидааст.

Аҳамияти амалии кори диссертатсионӣ дар он зоҳир мегардад, ки натиҷаҳои бадастомада, механизми самараноки маъмурикунонии андоз ва беҳтар намудани сифати хизматрасонихои электронии андозсупорандагонро бодарназардоштӣ имкониятҳои васеъӣ рақамикунонӣ дар бар мегирад. Тавсияҳои амалиӣ, тағбики усуљҳои методии дар диссертатсия таҳлилу баррасӣ гардидаро ҷиҳати коҳиш додани шаклу ўсӯҳои анъанавии идоракуни андоз ва дар ин замина фароҳам овардани хизматрасонихои электрониро ба андозсупорандагон пешниҳод менамояд. Пешниҳодҳои мушаххаси муаллифро ҳангоми таҳияи лоиҳаи стратегияю барномаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти такмили низоми маъмурикунонии андоз дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт истифода бурдан мумкин аст.

Аҳамияти иқтисодӣ дар натиҷаҳои диссертатсия ба он равона гардидааст, ки рушди нишондиҳандаҳои маъмурикунонии андоз дар раванди рақамикунонии иқтисодиёт тавассути роҳандозӣ намудани хизматрасонихои электронӣ дараҷаи эътиомнокии андозсупорандагонро баланд намуда, шаффофияти воридоти андоз ба бучети давлатро таъмин менамояд. Фаъолияти бонизоми мақомоти андоз дар заминай рушди маъмурикунонии андоз устувории риояи меъёрҳои танзимкунандаи қонунгузорӣ ва самаранокии истифодаи хизматрасонихои рақамиро дар бахши фаъолияти соҳибкорӣ таъмин менамояд.

Аҳамияти иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия. Навғониҳои дар диссертатсия оварда шуда, хусусияти иҷтимоӣ ва иқтисодиро дар бар мегиранд. Муқароротҳои дар диссертатсия натиҷагирий ёфта, бештар ба афзалияти иҷтимоии рушди соҳаҳо нигаронида шуда, имкониятҳои гузариш ба иқтисоди рақамӣ арзёбӣ менамояд. Яъне, иқтисоди рақамӣ барои андозсупорандагон имконияти васеъи пардоҳтҳои андоз, пешниҳоди ҳисоботи андоз ва назорати маълумотҳоро тавассути истифодаи барномаҳои электронӣ ва пакети маҳсуси низоми иттилботӣ таъмин менамояд. Чунин тадбирҳо имконият ба вучуд меоранд, ки амалиётҳои ғайрирасмӣ дар иқтисодиёт коҳиш ёфта, шаффофияти дарсмадҳои бучеди давлат ба танзим оянд.

7. Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшаванди илмӣ

Мақолаҳои нашрнамудаи муаллиф таркиби асосии диссертатсияро дар бар гирифта, дар доираи мавзуи таҳқиқгардида аз тарафи муаллиф 29 мақолаи илмӣ ба чоп баровардааст, ки аз он 5 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои аз ҷониби КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия шуда, нашр гардидаанд. Инчунин, мақолаҳои дар конференсияҳои байналмиллалӣ ва ҷумҳурияйӣ нашр гардида, муҳтавои асосии мавзуи таҳқиқотиро нишон медиҳад.

8. Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботҳои муқарар гардида

Диссертатсия тақризшаванд ба муқаррароти «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ» (Ҷарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 30 июни соли 2021, № 267) омода гардида, муқаддимаи он, мубрамии мавзуи таҳқиқот, дараҷаи таҳқиқоти мавзуи илмӣ, робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва мавзухои илмӣ, мақсад, вазифаҳо, объект ва предмет, фарзия, асосҳои назариявию илмӣ, асосҳои назариявию методологӣ, сарчашмаи маълумот ва пойгоҳи таҳқиқот, навғонҳои илмӣ, нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванд, аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот, дараҷаи эътиимодноқии натиҷаҳои он, мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ, тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия, интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия, сохтор ва ҳачми диссертатсия ба таври муқаммал моҳияти диссертатсияро дар бар гирифтаанд. Инчунин, меъёрҳои дигари риояи диссертатсия нисбат ба ҳачм, истифодаи ҷадвал ва расмҳо, тартиби ҷойгирнамоии рӯйхати адабиёт ба инобат гирифта шудаанд.

Диссертатсия сохтори мантиқан муқаммал дошта, натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф арзиши илмӣ доранд, метавонанд дар такмили минбаъдаи рушди низоми маъмурикционии андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври васеъ истифода бурда шаванд.

Автореферати диссертатсия аз ҷиҳати сохтор ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ мебошад. Дар автореферати диссертатсия мазмуни асосӣ, муҳтавои кор, натиҷаҳо ва хулосаҳои таҳқиқот натиҷагириӣ гардидаанд. Мазмуну муҳтавои автореферат ба муқаррароти асосии диссертатсия мувоғиқ мекунад.

9. Эрод ва тавсияҳо доир ба диссертатсия

Дар қатори бартариятҳо таҳқиқоти диссертатсионӣ дорои норасоиҳо низ мебошад, ки ба онҳо дохил мешаванд:

1. Аз ҷониби муаллиф дар ҷадвали 1.3.1 Номгӯй ва ҳиссаи воридоти андозҳо дар миқёси мамлакатҳои Осиёи Марказӣ барои соли 2022 таҳлил гардидааст, агар диссертатн ҳамзамон номгуи пурраи андозҳоро бо меъёрҳо ва вакти сарфшаванд ба пардоҳти онҳо таҳқиқ ва муайян мекард, дар ин ҳол баҳодиҳии вазъи маъмурикционии андоз дар давлатҳои таҳлилшаванд дақиқ гардида, кори илми сатҳи баландтарро қасб мекард;

2. Дар диссертатсия аксаран масъалаи таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ тадқиқ гардида, масъалаҳои муқоисавии онҳо бо кишвари мо хусусан давлатҳои ҳаммонанд ба мисли давлатҳои рӯбаникишоф камтар тадқиқ гардидаанд;

3. Дар боби 2-юм ҳангоми истифодаи нишондиҳандаҳои оморӣ диссертант давраҳои гуногунро мавриди таҳлил қарор додааст, ки ба

нодуруст таҳлил гардидани динамика ва тамоюли рушди масъалаи таҳқиқшаванда оварда мерасонад (мисол: ҷадвали 2.2.1. солҳои 2016-2022, расми 2.2.1. ва 2.2.2 солҳои 2015-2022), расми 2.2.3 ва ҷадвали 2.3.2 солҳои 2013-2022, ҷадвали 2.3.3 солҳои 2017-2022), беҳтар мебуд агар дар ҳамаи давраи таҳқиқот солҳои ягона таҳлил мегардид;

4. Яка аз роҳҳои ҷалб ва афзоиши сармоягузории хусусӣ ба рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз пешниҳоди имтиёзҳои андозӣ ва таҳлили самаранокии онҳо ба шумор мераванд, ки яке аз ҷузъҳои такмили маъмурикунонии андоз буда, дар кори илмӣ аз таҳқик дур мондааст.

5. Барои беҳтар гардидани сифати кор дар зербоби 3.1 вазъи мушкилотҳои маъмурикунонии андоз аз мушкилотҳои рақамикунии андозҳо, дар шакли алоҳида ба таври ҷадвали таҳлили SWOT (сабабҳо ва омилҳои таъсирирасон) тавсиф мегардид, диссертатсия сатҳи болотарро қасб мекард.

Бояд қайд намуд, ки норасонию камбудиҳои ҷойдошта ба мазмуну муҳтавои диссертатсия таъсири ҷиддӣ намерасонад ва сатҳи назариявию амалии кори илмиро коҳиш намедиҳанд.

Хулоса

Диссертатсияи Исматов Абдулҳафиз Фазлидинович дар мавзуи “Такмилдии маъмурикунонии андоз дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт” аз рӯи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз дар сатҳи зарурӣ омода гардида, аз ҷиҳати мазмун ба талаботи бандҳои 31, 33, 34, 35 “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №267 аз 30 июни соли 2021 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ мебошад ва муаллифи он сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси номбурда мебошад.

Мукаррази расмӣ, доктори фалсафа (PhD) аз рӯи ихтисоси – Молия, дотсенти кафедраи молия ва қарзи Донишгоҳи технологииси Тоҷикистон

Яқубзода М.С.

Дурустии имзои «М.С. Яқубзода»-ро тасдиқ мекунам.

Сардори раёсати кадрҳо, коргузорӣ ва
назорати Донишгоҳи технологииси Тоҷикистон

“27” 11 2024c.

Рахматулло
Нусратулло

Сурога: 734061, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, кӯч. Н.Қарбоев 63/3,
Телефон: (+992) 907-86-63-63, E-mail: m.yaqubzoda@gmail.com